

**Хабарномаи махсус оид ба харид**  
**Даъватнома барои интихоби пешакӣ аз руи тахассус**

**Ҷумҳурии Тоҷикистон**  
**Лоиҳаи таҷдиди роҳи Кулоб-Қалъаихумб, Қитъаҳои А ва Ф**  
**Таҷдиди роҳи Кулоб-Қалъаихумб, қитъаҳои А ва Ф дар ду баст.**  
**Намуди маблағгузорӣ: Қарз**

Ин даъватнома барои интихоби пешакӣ аз руи тахассус баъди нашри даъватномаи хабарномаи умумӣ оид ба харид, ки дар рӯзномаи Ҷумҳурият №56 (23 399) аз 16 марти соли 2018 чоп шуда буд, эълон мегардад.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Бонки Исломии Русд (БИР) ва Гуруҳи Ҳамаохангсози Араб (ГҲА) Ҷиҳати пушонидани хароҷотҳои Лоиҳаи барқарорсозии роҳи автомобилгарди Кулоб - Қалъаихумб, Қитъаи А Кулоб - Шурообод (км 00+000 - 32+730) ва қитъаи Ф Шкев - Қалъаихумб (км 0+000 - 25+630) дархост барои маблағгузорӣ пешниҳод намудааст, ва ният дорад, ки қисми маблағро дар қарордоди таҷдиди роҳи Кулоб - Қалъаихумб, Қитъаҳои А ва Ф (ду Қитъа) бо дарозии умумӣ 58 км истифода барад ва дар ин доира пешниҳодҳо аз руи тахассус барои як ё якчанд қарордод татбиқ мегардад.

Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ният дорад, ки интихоби пешакии пудратчиёнро ва ё ширкатҳоро аз руи тахассус барои лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Кулоб - Қалъаихумб, қитъаҳои А ва Ф, ҳамчун бастаи (i) Лот 1: Таҷдиди роҳ дар Қитъаи А Кулоб - Шурообод, бо дарозии умумии 32,7 км ва бастаи (ii) Лот 2: Таҷдиди роҳ дар Қитъаи Ф Шкев - Қалъаихумб, бо дарозии умумии 25,6 км гузаронад. Дар назар дошта шудааст, ки даъватнома барои иштирок дар озмун моҳи августи соли 2018 эълон мегардад.

Интихоби пешакӣ аз руи тахассус дар асоси Дастурамал барои хариди мол ва хизматрасонии Бонки Исломии Русд аз майи соли 2009 ба роҳ монда мешавад ва барои тамоми иштирокчиён озмун дастрастрас мебошад.

Иштирокчиёни манфиатдор метавонанд, ки маълумоти иловагиро аз Муаасисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе - Чанак, ки суроғаш дар зер ифода мегардад, ҳамаруза аз соати 8:00 то 17:00 дарёфт намоянд.

Ба тавваҷуҳи: Зафар Шарифзода Директори МТЛ  
Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кучаи Айни14  
Тел: +(992-37)222-22-91  
E-mail: [piudch@mail.ru](mailto:piudch@mail.ru)

Довталабон бастаи ҳуччатҳоро бо забони англисӣ метавонанд бо суроғаи дар боло зикршуда, танҳо баъди мурочиати расмӣ ва пардохти маблағ дар ҳаҷми 150 доллари ИМА ва ё дигар намуди асъори хориҷии ба он баробаркардашуда дастрас намоянд.

Шакли пардохт метавонад нақдӣ ва ё ғайри нақдӣ бо шакли гузаронидан дар суратҳисоби бонкии зерин сурат гирад:

Номи Қабулқунанда	Муассисаи давлатии Маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе - Чанак"
Суроғаи Қабулқунанда	Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе кучаи. Айни 14
Суратҳисоб No.	20206840310101008550
Бонки Бенефициар	ORIENBANK
Суроғаи бонк	95/1 хиёбони Рудакӣ, шаҳри Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
SWIFT	OTJKTJ22
Суратҳисоби кориспондентӣ No.	778400002772
Бонки миёнарав	Bank of China
Суроғаи бонк	Beijing, China
SWIFT	BKCHCNBJ

Ҳучатҳо дар шакли почтавӣ ва ё дар шакли электронӣ фиристода мешаванд.

Дархостҳо барои интихоби пешакӣ аз руи таҳассус бояд маҳкам ва дар шакли муҳрзада ба суроғаи дар поён дарҷгардида то санаи 16 июли соли 2018 бо дарназардошти дархости мушахас барои бастаи (i) Лот 1: Таҷдиди роҳ дар Қитъаи А Кулоб – Шуробод бо дарозии умумӣ 32,7 км ва барои бастаи (ii) Лот 2: Таҷдиди роҳ дар Қитъаи Ф Шкев – Қалъаихумб бо дарозии умумӣ 25,6 км пешниҳод карда шаванд.

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Суроға: ш. Душанбе кучаи Шотемур 27  
Утоқи №: 22, ошёнаи 2  
Шаҳр: Душанбе  
ZIP Код: 734025

Давтат: Ҷумҳурии Тоҷикистон  
Тел/Факс: (+992 37) 2211573, 2218384  
E-mail: [gskominvestrt@mail.ru](mailto:gskominvestrt@mail.ru)